

Тасдиқ мекунам
Раиси Кумитаи Давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Қодири Қосим
ИМЗО 28 май соли 2015

Дастури кори

Гуруҳи корӣ оид ба рушди соҳибкории занон

(дар ҷаласаи якуми Гуруҳи корӣ оид ба рушди соҳибкории занон
аз 5 май соли 2015 баррасӣ шудааст)

1. Муқаррароти умумӣ

1.1. Гуруҳи корӣ оид ба рушди соҳибкории занон (минбаъд Гуруҳи корӣ) дар назди Кумитаи Давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (КДСИАДҚТ) бо мақсади ноил гардидан ба баробарии гендерӣ дар доираи иқтисодӣ, дастрасии баробар ба захираҳои молиявӣ тавассути қарздиҳӣ, рушди соҳибкорӣ миёни занон ба воситаи тақвият бахшидани механизмҳои ҳамкорӣ байни давлату бахши хусусӣ ва таъмини муколамаи озоди мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкорӣ, шарикони рушд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати масъалаҳои рушди соҳибкории занон дар Тоҷикистон таъсис дода мешавад.

2. Вазифаҳои асосии Гуруҳи корӣ

2.1. Мусоидат ба КДСИАДҚТ дар амалигардонии вазифаҳои ҷиҳати дастгирии бахши хусусӣ ва таъмини иштироки васеи тарафҳои манфиатдор дар раванди рушди муколамаи давлат ва бахши хусусӣ оид ба масъалаҳои рушди соҳибкории занон дар Тоҷикистон;

2.2. Мусоидат ба раванди амалигардонӣ ва мониторинги стратегияҳо ва барномаҳои дастгирии бахши хусусӣ ва фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурӣ;

2.3. Машваратдиҳӣ дар таҳияи сиёсати рушди соҳибкорӣ миёни занон ва мусоидат дар ҳамоҳангсозии барномаҳои дастгирии занони соҳибкор дар Тоҷикистон;

2.4. Рушди низоми мусоидат ва васеъ намудани иштироки занон дар соҳибкории хурд ва оилавӣ, аз ҷумла пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ, қарзӣ ва суғуртаи онҳо;

2.5. Баланд бардоштани самаранокии ҷалб ва истифодаи кумаки беруна барои рушди соҳибкории занон тавассути инкишофи механизмҳои ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна дар баҳши хусусӣ;

2.6. Таҳияи унсури таркибии гендерӣ дар ояндабинии стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат, таҳлили саҳми занону мардон дар натиҷаҳои иқтисодии сиёсати макроиқтисодии татбиқшаванда;

2.7. Қабули барномаҳо оид ба таъмини дастрасии баробари занони деҳотӣ ба захираҳои иқтисодӣ

Гуруҳи корӣ фаъолияти худро дар самтҳои зерин амалӣ мегардонад:

- Рушди ҳамкории тарафайни самаранок байни тарафҳои ҷалбшуда, дастгирӣ ва баланд бардоштани самаранокии муколамаи давлат ва баҳши хусусӣ оид ба масъалаҳои рушди соҳибкории занон дар сатҳи миллий.
- Беҳтарнамӣ ва мутобиқнамоии чараҳои ҳамоҳангсозӣ ва мониторинги кумаки беруна барои дастгирии соҳибкории занон ва равона гардонидани он ба афзалиятҳои Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолии Тоҷикистон.
- Муҳокимаи рафти татбиқи лоиҳаҳо оид ба дастгирии соҳибкории занон ва фаъолияти сармоягузорӣ
- Мусоидат ба КДСИАДҚТ дар ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор, шарикони рушд ва намояндагони баҳши хусусӣ, ки бо амалигардонӣ ва мониторинги татбиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, стратегияҳо ва барномаҳои соҳавии дастгирии соҳибкории занон мувофиқи Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2012-2020 ва Стратегияи миллии фаъолигардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 алоқаманд мебошад.
- Такмили базаи маълумот барои тадқиқи масъалаҳои занони соҳибкор дар Тоҷикистон ва мусоидат барои дастрас намудани маълумоти гуруҳбандишудаи гендерӣ оид ба рушди соҳибкории занон (кор бо Агентии Омор).
- Гузаронидани тадқиқот оид ба фазои сармоягузорию гендерӣ-иттилоотонидашуда бо мақсади ояндабинии фаъолнокии иқтисодии аҳоли бо назардошти хусусияти гендерии минтақаҳои алоҳида ва бахшҳои истеҳсолот, ва инчунин муайян намудани талабот ба қарздиҳӣ.
- Ташкили шабакаи васеи марказҳои маълумоти иқтисодӣ, таълими маъмурикунонӣ ва идоракунии соҳибкорӣ, бозомӯзии касбии занон, таълими ихтисосҳои техникӣ ба занону духтарон.
- Ҷалби доираҳои соҳибкорӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ барои иштирок дар бозомӯзии занони бекор ба ихтисосҳои ҷавобгӯи талаботи бозорӣ бо назардошти хоҳиш ва сатҳи дониши онҳо.

- Мукамалгардони тадбирҳо оид ба рушди соҳибқорӣ занон тавассути дастгирии молиявӣ, рушди васеи хизматрасонии машваратию маркетингӣ бо мақсади рушди минбаъдаи соҳибқорӣ ва таъмини шуғли занон.
- Баланд бардоштани рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат бо истифодаи низоми дастгирӣ (машваратдиҳӣ, кумак дар омӯзиш ва таъмини шуғл), таҳияи механизмҳои ҷалби занон ба соҳибқорӣ ва мусоидат ба рушди минбаъдаи корхонаҳои таъсисдодаи онҳо.
- Ба инобат гирифтани талаботи занон ба меҳнат ҳангоми гузаронидани табодулотӣ минбаъдаи иқтисодӣ, зоҳир намудани тавачҷӯҳи махсус ба шуғли занон дар хоҷагии деҳот, аз ҷумла коркарди маҳсулоти кишоварзӣ.
- Бунёди шароит барои рушди соҳибқорӣ иҷтимоӣ бо назардошти ҷанбаҳои гендерӣ, ки ба тавсеа ва рушди соҳибқорӣ оилавӣ–тақвиятбахши институтӣ оила равона карда шудааст. Ташкили шабакаи васеи ҷойҳои корӣ «дар хона» бо речаи озоди корӣ ва шаклҳои нави тақсимои меҳнат.
- Баланд бардоштани самаранокии барномаҳои қарздиҳии хурд барои занон тавассути тақвият бахшидани мақсаднокӣ ва шаффоияти онҳо, тавсеаи фарогирии қанони камбизоат бо барномаҳои қарздиҳии хурд (хусусан дар деҳот).
- Амалигардони ҷорабиниҳои миллии соҳибқорӣ занон (симпозиумҳо, форумҳо оид ба қорҳои анҷомдодаи Гуруҳи қорӣҷиҳати рушди соҳибқорӣ занон), ҷалби занон барои тарғиб ва паҳннамоеи таҷрибаҳои донишҳои худ оид ба ташкили соҳибқорӣ.
- Тақвият бахшидани иқтидори гуруҳи қорӣ тавассути омӯхтани таҷрибаи мамлакатҳо ҷиҳати дастгирии соҳибқорӣ занон (барномаҳои молиявӣ ғайримолиявӣ), мусоидат дар ташкил ва гузаронидани барномаҳои омӯзишӣ, конференсҳои муштарак, семинарҳо, мизҳои мудаввар ва дигар ҷорабиниҳо, аз ҷумла барои баланд бардоштани иқтидори қорандони ташкилоти ҷалбшуда.

3. Сохтор ва мақоми Гуруҳи қорӣ

- 3.1. Гуруҳи қорӣ, ки бо ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст, мақоми машваратӣ буда, фаъолияти он аз тарафи ҚДСИАДҚТ тибқи Дастури мазкур ҳамоҳанг карда мешавад.
- 3.2. Гуруҳи қорӣ фаъолияти худро барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда ва татбиқи вазифаҳои асосӣ тибқи Дастури мазкур ва қарорҳои Гуруҳи қорӣ амалӣ менамояд.
- 3.3. Аъзои Гуруҳи қорӣ намояндагони ҷалбшудаи мақомоти давлатӣ, шарикони асосии рушд, бахши хусусӣ, асоссиатсияҳои соҳибқорӣ ва ҷомеаи шахравандӣ мебошанд. Ҳаёти Гуруҳи қорӣ аз тарафи

муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст.

3.4. Аъзои Гуруҳи корӣ ҳуқуқ доранд:

- дар ҷаласаҳои Гуруҳи корӣ иштирок намоянд, бо ташаббусҳо баромад намоянд, таклиф, пешниҳод, эрод ва ислоҳот ҷиҳати масъалаҳои баррасишаванда манзур намоянд, номзодии коршиносонро барои зергурӯҳҳои коршиносон оид ба мавзӯҳои алоҳида пешниҳод намоянд;
- дар таҳия ва татбиқи пешниҳодҳои аз тарафи Гуруҳи корӣ қабулшуда иштирок намоянд;
- тамоми иттилооти барои иҷрои уҳдадорихои аъзои Гуруҳи корӣ заруриро дастрас намуда шинос шаванд.
- дар ҷаласаҳои зергурӯҳии коршиносон бахшида ба мавзӯҳои алоҳида бо ҳуқуқи овози машваратӣ ширкат намоянд;
- озодона фикри худро ҷиҳати дилхоҳ масъалаи фаъолияти Гуруҳи корӣ баён намоянд

3.5. Барои ҳамоҳангсозии фаъолияти Гурӯҳи корӣ, омодагӣ ва гузаронидани ҷаласаҳои он, мувофиқасозии фаъолият оид ба иҷрои қарорҳои Гурӯҳи корӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба мавзӯи фаъолияти он аъзои Гурӯҳи корӣ раис ва котиботи Гурӯҳи кориро интихоб менамоянд.

3.6. Фаъолияти Гурӯҳи корӣ дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- гузаронидани ҷаласаҳои Гурӯҳи корӣ;
- фаъолияти аъзои Гурӯҳи корӣ;
- кори Шӯрои Гурӯҳи корӣ;
- кори гурӯҳҳои мавзӯӣ ва экспертӣ.

3.7. Гурӯҳи корӣ, чун қоида, дар ҳайати худ гурӯҳҳои мавзӯӣ ва экспертиро аз рӯи самтҳои фаъолияти Гурӯҳи корӣ бо ҷалби мутахассисон бо ҳуқуқи овоздиҳии машваратӣ ташкил медиҳад.

3.8. Масъалаҳои аз ҷониби гурӯҳҳои мавзӯӣ ва экспертӣ баррасишаванда ва дастури кори онҳо дар ҷаласаи Гурӯҳи корӣ тасдиқ карда мешаванд. Гурӯҳҳои мавзӯӣ ва экспертӣ, чун қоида, ба таври доимӣ фаъолият менамоянд ва дар бораи ҳуҷҷату қарорҳои таҳиягардида ва ғ. дар ҷаласаҳои Гурӯҳи корӣ гузориш медиҳанд.

4. Роҳбари Гурӯҳи корӣ

4.1. Роҳбари Гурӯҳи корӣ (минбаъд - Роҳбар) дар доираи ваколатҳои мутобиқи Дастури мазкур фаъолияти Гурӯҳи кориро ташкил менамояд.

4.2. Барои расидан ба ҳадафҳо ва иҷрои вазифаҳои Гурӯҳи корӣ Роҳбари Гурӯҳи корӣ вазифаҳои зеринро анҷом медиҳад:

- фаъолияти Гурӯҳи кориро ташкил ва бевосита роҳбарӣ менамояд;
- чаласаҳои Гурӯҳи кориро баргузор менамояд;
- ба баррасии Гурӯҳи корӣ тақлифҳо оид ба ворид намудани тағйирот ба Дастури кори Гурӯҳи корӣ, лоиҳаи нақшаи кори Гурӯҳи корӣ (тағйирот ба ин нақша), инчунин рӯзномаи чаласаи навбатии Гурӯҳи кориро пешниҳод менамояд;
- ба тарафҳои манфиатдор дар бораи қарорҳои чаласаҳои Гурӯҳи корӣ хабар медиҳад;
- аз аъзои Гурӯҳи корӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида барои иҷрои ҳадафҳо ва вазифаҳои Гурӯҳи корӣ маводро дархост менамояд ва мегирад;
- масъалаҳои марбут ба фаъолияти Гурӯҳи кориро барои баррасӣ пешниҳод менамояд;
- чиҳати иҷрои қарорҳои Гурӯҳи корӣ бо ҷалби аъзои он ва дигар тарафҳои манфиатдор чораҳо меандешад;
- фаъолияти Шӯрои Гурӯҳи кориро ташкил ва ҳамоҳанг месозад;
- вазифаҳои дигареро, ки дар Дастури мазкур пешбинӣ гардида, ба таъмини иҷрои вазифаҳои Гурӯҳи корӣ равона гардидаанд, иҷро менамояд;
- иҷроиши қарорҳои Гурӯҳи кориро назорат мекунад;
- фаъолити гурӯҳҳои мавзӯӣ ва экспертиро ҳамоҳанг месозад.

4.3. Агар Роҳбари Гурӯҳи корӣ дар чаласаи навбатӣ иштирок карда натавонад, пас чаласаи Гурӯҳи кориро яке аз аъзои Гурӯҳи корӣ, ки аз тарафи иштирокчиёни чаласаи Гурӯҳи корӣ интихоб шудааст, мегузаронад ва дар ин чаласа ваколатҳои дахлдори Роҳбари Гурӯҳи кориро иҷро менамояд.

5. Масъулияти котиботи Гурӯҳи корӣ

5.1. Котиботи Гурӯҳи корӣ вазифаҳои зеринро анҷом медиҳад:

- супоришҳои Роҳбари Гурӯҳи кориро иҷро мекунад;
- дар асоси пешниҳодҳои аъзои Гурӯҳи корӣ лоиҳаи Нақшаи кори Гурӯҳи кориро (тағйирот ба нақшаи зикргардида) таҳия намуда, онро ба баррасии Роҳбари Гурӯҳи корӣ пешниҳод менамояд;
- омодагии ташкилӣ ва техникаи чаласаҳои Гурӯҳи корӣ, барасмиятдарории қарорҳои Гурӯҳи кориро таъмин месозад;
- таҳияи маводро барои баррасӣ дар чаласаҳои Гурӯҳи корӣ таъмин менамояд;
- протоколи чаласаи Гурӯҳи кориро мурағбат месозад, ки дар он сана, вақт ва маҳалли баргузории чаласа, ному насаби аъзои

Гурӯҳи корӣ ва шахсони дигари дар чаласа ширкатдошта, қарорҳои аз тарафи Гурӯҳи корӣ қабулшуда ва масъалаҳои дигари дар чаласа баррасишуда инъикос меёбанд;

- аъзои Гурӯҳи кориро на дертар аз се рӯз пеш аз баргузор шудани чаласа дар бораи сана, вақт ва маҳалли баргузори чаласа ва рӯзномаи он огоҳ месозад;
- ба аъзои Гурӯҳи корӣ фиристодани ҳуҷҷатҳои зарурӣ, қарорҳои Гурӯҳи корӣ ва дигар маводи заруриро таъмин менамояд;
- дар ташкили фаъолияти гурӯҳҳои мавзӯӣ ва эксперти мусоидат менамояд;
- мониторинги иҷрои қарорҳои қабулгардидаро таъмин менамояд ва дар бораи ҳолати иҷрои онҳо дар чаласаҳои Гурӯҳи корӣ гузориш медиҳад.

6. Чаласаҳои Гурӯҳи корӣ

6.1. Гурӯҳи корӣ дар доираи салоҳияти худ масъалаҳои зеринро баррасӣ менамояд:

- бо пешниҳоди аъзои Гурӯҳи корӣ, сохторҳои давлатӣ, шарикони рушд, баҳши хусусӣ, иттиҳодияҳои соҳибкорон, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ;
- бо ташаббуси Раиси КДСИАД ва/ё воҳидҳои сохтори он.

6.2. Натиҷаи корҳои гурӯҳҳои мавзӯӣ ва экспертиро меунавад ва оид ба баррасии минбаъдаи масъалаҳо таклифҳо пешниҳод менамояд.

6.3. Пешниҳодҳои барои баррасии Гурӯҳи корӣ пешниҳодшаванда бояд дар шакли хаттӣ ифода ёфта, асоснок бошанд.

6.4. Ба чаласаҳои Гурӯҳи корӣ метавонанд шахсоне, ки пешниҳодҳояшон дар чаласа баррасӣ мегарданд, ва ё шахсоне даъват шаванд, ки ҳангоми баррасии масъалаҳо манфиати онҳо низ дар миён хоҳад буд.

6.5. Чаласаҳои Гурӯҳи корӣ аз рӯи зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар як сол баргузор мегарданд.

6.6. Чаласа ҳамон вақт баргузоршуда ҳисоб меёбад, ки дар он на камтар аз нисфи миқдори умумии аъзои Гурӯҳи корӣ иштирок намоянд.

7. Қабули қарорҳо аз тарафи Гурӯҳи корӣ

7.1. Ҳар узви Гурӯҳи корӣ соҳиби як овоз аст.

7.2. Қарори Гурӯҳи корӣ бо овоздиҳии кушод бо аксарияти оддии овозҳо қабул карда мешавад. Дар сурати баробар будани овозҳои аъзои Гурӯҳи корӣ, фикри Роҳбари Гурӯҳи корӣ ҳалқунанда мебошад.

7.3. Аъзои Гурӯҳи корӣ, инчунин шахсоне, ки ба чаласаҳои Гурӯҳи корӣ даъват шудаанд, дар сурати розӣ набудан бо қарори қабулшуда метавонанд фикри махсуси худро баён кунанд ва онро ба қарори қабулшуда замима намоянд.

7.4. Қарорҳои Гурӯҳи корӣ тавсияҳо ва супоришҳоро дар бар мегиранд.

7.5. Қарори Гурӯҳи корӣ ба тариқи хатгӣ (дар шакли протокол) ба расмӣ дароварда шуда, аз тарафи Роҳбари Гурӯҳи корӣ ва Котиби масъули Гурӯҳи корӣ ба имзо расонида мешаванд.

8. Муқаррароти хотимагӣ

8.1. Барои иҷрои вазифаҳо мутобиқи Дастури мазкур Гурӯҳи корӣ ҳақ дорад аз аъзои Гурӯҳи корӣ, шахсони сеюм иттилоотро дархост намояд, ки барои таҳқиқи пурра, ҳамаҷониба ва беғарази масъалаҳои ба салоҳияти Гурӯҳи корӣ дохилшаванда зарур мебошанд.

8.2. Гурӯҳи корӣ ҳақ дорад, ки барои омӯзиши пурра ва ҳамаҷонибаи масъалаи баррасишаванда коршиносонро ҷалб намояд.

8.3. Натиҷаҳои фаъолияти Гурӯҳи корӣ дар сомонии расмӣи КДСИАД ҷойгир мешаванд ва аз рӯи зарурат ба воситаҳои ахбори омма пешниҳод карда мешаванд.